

Куръон ва Мафхуми Имомат

Мафхуми калимаи ИМОМ

- ◻ Аз калимаи араби «*амма-я'a'умму*», ки маъни калимаи имом- роҳбар, сарвар ва шахси дори дониши Худованди (хазинаи илми Худованди), ки касе хамонанди у нест
- ◻ *Умм* (модар), *умма* – дин, чамоат, миллат, модари чамоат
- ◻ Дар Куръон 12 маротиба омадааст, ки чунин маънохоро дорост: роҳбар, намуна, роҳнамо, муаллим , султон, амр, мулк, нур ва ҳикмат
- ◻ Имомат ин иноят (илтифоти)Худовандист, ва касе худ аз худ ба он соҳиб шудан наметавонад (Энциклопедия сах.292)

КУРЪОН ДАР БОРАИ ИМОМ

- «Ман туро пешво/имоми мардум гардонидам- *инни ча'йлукла ли нас имаман*» (2:124)
- «Ва хамаро пешвоёне сохтем, ки ба амри Мо хидоят мекарданд. Ва анчом додани корхой нек ва барпой доштани намоз» (21:73)
- «Ва хар чиро забт кардем дар имом/рохбари ошкор – *ва кулла шайъин ахсайноху фи Имомим мубин*» (36:12)
- Имом рохи харрзуза ва рухонии муридро бо воситай таълим равшан месозад

«Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо итоъат кунед ва аз расул ва **улувуламри** (сохибони амр) хеш фармон баред- *Ё айюхалазина оману атиъуллоҳа ва атиъурасула ва улиламри минкум*». (4:59)

«Эй Расул, мӯминоне, ки бо ту байат (**ахд, паймон, савганд**) кардаанд ба хакикат бо Худо байат кардаанд, дасти Худо болои дастҳои онҳост. Пас аз он накзи (**шикастан**) байат кунанд ба хакикат ба ба зарар ва халоки худ икдом карда ва хар ки бо ахд бо Худо баста вафо кунад ба зуди ба у подоши бузург ато хоҳад шуд» (48:10)

СУРАИ МОИДА 5:67

Эй пайёмбар, он чиро аз Парвардигорат бар ту нозил шудааст, ба мардум бирасон. Агар чунин накуни, амри рисолати Уро адо накардаи. Худо туро аз мардум хифз мекунад, ки Худо мардуми кофирро хидоят намекунад - *Ё айюхаррасулу баллиг мо унзила ва илайка мин раббика ва ин лам тафъал, фа мо балагта рисолатаху валлоху яъсимука минаннос(3).*

**ИН СУРА КАДОМ
МАЪНИХОИ
НИХОНИРО ДАР ХУД
ДОРОСТ?**

- Бузургии Худовандро нишон медиҳад, ки интихоб ба дasti Уст
- Интихоби Имом аз тарафи Худованд аст
- Шинохти Худо аз тарики Худо
- Хазрати Мухаммад факат пайомрасон аст ва на интихобкунанда
- Шииён бовари доранд, ки ин оид ба интихоби Хазрати Али буд
- Агар ин пайомро намерасонд ичрои вазифа намекард

ШИНОХТИ ИМОМ АЗ НИГОХИ ТАЪРИХ

- Чойнишини (аз нигохи ал-ул Суннат ва Шииён)
- Халифаҳои Рошиддин (розигии умма)
- Хонадони ё хилофати Аббосиён ва Уммавиён
- Такя ба Ҳадис ва Шариат маънои асоси барои ал-ул Суннат гашт

Али аз хонадони расули Худост

Гадири Хум

Ду чизи
чудонашаванда

Хамсари
хазрати Али

Ахл ул
Байт

Хиркаи хазрати
Мухаммад
(Мустадрак)

Голибият ба
дасти
дустдорони
Али

МУХИМИЯТ ДАР ТАРИКАИ ШИЙЁН

Худованд

Пайомбар

ИМОМОН

ДУОИ МУБРАК

Шаҳодат медиҳам, ки «нест Худоे ба ҷуз Аллоҳ.

Ва шаҳодат медиҳам, ки Муҳаммад расули Аллоҳ.

Ва шаҳодат медиҳам, ки Алӣ амири мӯъминон ва Алӣ аз Аллоҳ
аст – *ло иллоҳа иллаллоҳу Мухаммадун расуллулоҳ... (2)*»

«Бор Худоё, иноят фармо раҳмати хешро бар Муҳаммади
Мустафо ва бар Алии Муртазо ва бар Имомони пок ва бар
далели амр соҳиби вақт ва замон Имоми ҳозир ва ошкори мо
Мавлоно Шоҳкарим- ал-Ҳусайн – *Аллоҳума салли ало
Муҳаммадинал Мустафо ва Алийинил Муртазо ... (1)*».

Шаҳодат- гувоҳи додан, аҳд бастан

**Иноят - мададгори, дастгири, ёри, лутфу марҳамат,
мехрубони**


КУРЬОН ДАР БОРАИ АХЛ УЛ БАЙТ

- Бигу: “Бар ин рисолат музде аз шумо чуз дуст доштани хешовандон намехохам ”(Сураи 42:23)
- Мухаббат нисбат ба хонадони Расули Худо низ хости Худовандист ва ин фарзи хар як муъмин хаст (Имом Шофеи)
- Эй ахли байт Худо меҳоҳад палидиро аз Шумо дур кунад ва шуморо пок дорад (Сураи 33:33)

Нубувват ва Имомат

- Мухимияти мафхуми Имомат дар баробари шинохти Худо ва Пайомбар
- Ахл-ул байт ё хонаводаи Пйёмбари Худо (панч тани пок)
- Имомон Авлоди Пайомбар (нась)

Имоми **Замон** ё Роҳбари Хозир дар хама давру замон



Шинохти Куръон ва суннатҳои мазҳабӣ

ТАЪВИЛ ВА ТАЪЛИМИ КУРЪОН БА ДАСТИ ИМОМ

Имомон дорои дониши бепоён оид ба Куръонро
дороянд ва онҳо ин китоби мукадасро зинда ба
монанди роҳнамои руҳони ва аклони нигоҳ
медоранд. Онҳо Куръони нотиканд ва Куръон
баъд аз вафоти ҳазрати Мухаммад Куръони сомит
аст. (Доъи Мансури Ямани)

АЗ СУХАНОНИ МАВЛОНО АЛИ

Ё Худоё калби маро бо Куръон осуда гардон, ҷашми маро бо Куръон равшан гардон, ва забонамро бо Куръон роҳнамои кун. Маро кувват бибахш то он даме, ки ба ман чон бахшидаи, чунки ба гайр аз ту касу кувва ва кудрате надорам.

НОСИРИ ХУСРАВ

- Падари дини, ки мар –нафси мульминро ба маҳхали падар аст, Расул аст ва он модари дини, ки у мар –нафси мульминро ба маҳалли модар аст, васии уст (сах.262)
- Имом хам динро боисти ва хам дунёро вочиб (**бисёр лозим, зарури**) аст (сах.264) 7 чиз бибояд, то имомат уро бошад: 1. Имоми гузашта уро бар имомат насл (таяин) кунад; 2. аз ахли байти Расул бошад; 3. илми дин боядаш; 4. пархезгор бошад; 5. чиходкунанда бошад; 6. хислатҳои неку боядаш; 7. бениёз бошад аз даъво (**талаби нодуруст, ноҳак**) кардан (чунки имомат авлодист) (сах. 265)
- Ё Али ману ту падару модари мульминонем (Хазрати Мухаммад)
- «Парвардигори ту ҳар чиро, ки биҳоҳад , меоғаринад ва бармегузинад» (28:68) яъне аз бандагон мар рисолат ва васоят (**ҷинишин, дуст**) ва имоматро (Куллиёт сах. 319)

ИМОМ ЧАЪФАРИ СОДИК

- Вазифаи Имом ин пок кардани инсоният ва тайёр кардани у дар дарёфт ва шинохти хак, ки ин дар баргардондани инсон ба **хонаи аввалааш**
- Роли Имом ин кумак кардани муридон барои шинохти **марифати калби** чунки Имом дори «хазинаи илми Худовандист»
- Роҳбари Ҳакикатпараст Имом Али имоми аввлин буд ва агар касе уро шинохт накунад ё шак биёрад пас ба меҳрубонии Худованд ва ба маърифати Худованди шак овардааст
- Чустучуи дини барои шинохти Худованд ва шинохти худи
- Бо ҷашми сар Уро натавон шинохт ва дарёфт, аммо калби инсон бо ҳакикати имон Уро хоҳад дарёфт (Имом Али)

Ниёз ба Хидоят

